

Правительство Республики Таджикистан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О проекте Закона Республики Таджикистан  
«О патентных поверенных»

020.070.000.

В соответствии со статьей 58 Конституции Республики Таджикистан Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:

Одобрить проект Закона Республики Таджикистан «О патентных поверенных» и представить на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Председатель Правительства  
Республики Таджикистан

**ҚОНУНИ**  
**ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
«Дар бораи намояндагони патентӣ»

020. 070. 000.

Қонуни мазкур муносибатҳоро вобаста ба фаъолияти касбии намояндагони патентӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда, талаботҳоро ба намояндагони патентӣ, тартиби аттестатсия ва бақайдгирии онҳо, инчунин ҳуқуқҳо, вазифаҳо ва масъулияти онҳоро муайян менамояд.

**БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

**Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ**

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

- намояндаи патентӣ - шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дар назди Идораи патентӣ намояндагӣ намояд;

- Идораи патентӣ - мақома, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба амалигардонии фаъолияти намояндагони патентӣ муайян карда шудааст;

- шӯрои шикоятӣ - мақома, ки тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ариза, эътирознома ва шикоятҳои намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро баррасӣ менамояд;

- комиссияи аттестатсионӣ - комиссияе, ки аз ҷониби Идораи патентӣ вобаста ба баррасии аризаҳои номзадҳо ба намояндагони патентӣ муайян карда шудааст.

**Моддаи 2. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи намояндагони патентӣ**

1. Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи намояндагони патентӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

2. Қоидаҳои гузаронидани аттестатсия ва бақайдгирии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қоидаҳои пешбурди Феҳристи давлатии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистонро (минбаъд - Феҳрист) Идораи патентӣ муқаррар менамояд.

**Моддаи 3. Пешбурди корҳо бо намояндагони патентӣ**

1. Намояндагони патентӣ пешбурди корҳо бо Идораи патентӣ дар асоси супориши шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки доимо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, дар дохили он ё берун аз он ҷойгир

шудаанд, агар дар шартномаҳои байналмилалӣ ё қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, амалӣ менамоянд.

2. Ваколатҳои намояндагони патенти барои пешбурдани корҳо бо ваколатномаи шахсе, ки аз номи вай пешбарии корҳо амалӣ мегардад, тасдиқ мегардад.

3. Бо шахсони воқеии берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунанда ва шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ваколатнома бояд бо тартибе ба расмият дароварда шавад, ки бо қонунгузориҳои кишваре, ки дар он тартиб дода мешавад, пешбинӣ шудааст.

## БОБИ 2. НАМОЯНДАГОНИ ПАТЕНТӢ

Моддаи 4. Мафҳум ва мақоми ҳуқуқии намояндаи патенти

1. Намояндаи патенти шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо тартиби муқарраргардида, аз аттестатсия гузаштааст ва дар Феҳрист тибқи талаботҳои Қонуни мазкур ба қайд гирифта шудааст ва ба он ҳуқуқи намояндагӣ намудани шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ дар назди Идораи патенти ва мақомоти дигари дахлдор оид ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ алоқаманд, дода шудааст.

2. Шахрванде, ки хоҳиши ба даст овардани мақоми намояндаи патентиро дорад, ба Идораи патенти бо ариза дар бораи гузаштани аттестатсия ба сифати намояндаи патенти тибқи Қоидаҳои гузаронидани аттестатсия ва бақайдгирии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, мурочиат намояд.

3. Намояндаи патенти фаъолияти касбии худро мустақилона ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё бо таъсис додани шахси ҳуқуқӣ амалӣ мегардонанд.

Моддаи 5. Талаботҳо нисбат ба номзадҳо

1. Ба сифати намояндагони патенти шахсоне аттестатсия, аттестатсияи такрорӣ ва ба қайд гирифта мешаванд, ки ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ мебошанд:

- шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд;
- доштани истиқомати доимӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- доштани маълумоти олии (илмҳои техникаӣ, ҳуқуқшиносӣ, иқтисодӣ, табиӣ);
- дорои донишҳои ҳуқуқи граждани, муҳофизати граждани, ҳуқуқи муҳофизатии судии иқтисодӣ, қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи моликияти саноатӣ мебошанд;
- донишмандони забони давлатӣ дар ҳаҷме, ки барои иҷрои вазифаҳои худ зарур аст.

## БОБИ 3. ТАРТИБИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ҲУҚУҚ БАРОИ АМАЛИГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ НАМОЯНДАГОНИ ПАТЕНТӢ

Моддаи 6. Аттестатсия

1. Аттестатсияи намояндагони патентиро Идораи патентӣ тибқи Қонуни мазкур ва Қоидаҳои гузаронидани аттестатсия ва бақайдгирии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад. Ба аттестатсия шахсоне роҳ дода мешаванд, ки ба талабот ва шартҳои пешбининамудаи моддаи 5 Қонуни мазкур ҷавобгӯ мебошанд.

2. Аттестатсияи намояндагони патентӣ дар намуди имтиҳон гузаронида мешавад ва сатҳи донишдони санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи моликияти саноатӣ, шартномаҳои байналмилалӣ ва омодагии номзадҳо барои иҷро намудани вазифаҳои намояндагони патентиро муайян менамояд.

3. Аттестатсияшавандагон метавонанд дар бораи маҳдуд намудани фаъолияти худ бо объектҳои алоҳидаи моликияти саноатӣ арз кунанд. Имтиҳон боназардошти маҳдудиятҳои ишорашуда қабул карда мешавад. Маълумот дар бораи маҳдудиятҳо ба Феҳрист ва шаҳодатномаи намояндагони патентӣ ворид карда мешавад.

4. Даст кашидани намояндагони патентӣ аз маҳдудиятҳои фаъолияти худ ҳангоми гузаштани аттестатсияи иловагӣ ва пардохти дахлдори муқарраргардида иҷозат дода мешавад. Аттестатсияи иловагӣ бо ҳамон тартибе, ки дар аттестатсия муқарраргардидааст, гузаронида мешавад.

5. Дар ҳолати бо қарори Комиссияи аттестатсионӣ розӣ набудан, аттестатсияшаванда, ҳуқуқ дорад дар мӯҳлати як моҳ ба Шӯрои шикоятӣ шикоят намояд. Шӯрои шикоятӣ аз рӯи натиҷаҳои баррасии шикоят ҳуқуқ дорад, ки қарори Комиссияи аттестатсиониро бе таъхир монад, аттестатсияи иловагӣ таъин намояд ё ин ки қарори Комиссияи аттестатсиониро бекор намояд.

6. Аттестатсияи номзадҳо ба намояндагони патентӣ дар як сол на камтар аз ду маротиба гузаронида мешавад.

7. Аттестатсияи такрорӣ намояндагони патентиро Идораи патентӣ на кам аз як маротиба дар панҷ сол бо тартиби соддакардашуда, ки бо Қоидаҳои гузаронидани аттестатсия ва бақайдгирии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, мегузаронад.

8. Шаҳрванде, ки аз рӯи натиҷаҳои имтиҳон аз аттестатсия нагузаштааст, баъд аз гузаштани шаш моҳ аз рӯзи қабули қарори дахлдори Комиссияи аттестатсионӣ ба аттестатсияи такрорӣ роҳ дода мешавад.

Моддаи 7. Бақайдгирии намояндагони патентӣ

1. Қарор дар бораи гузаштани аттестатсия ё аттестатсияи такрорӣ аз лаҳзаи тасдиқшавӣ эътибор пайдо мекунад. Шахсоне, ки аз аттестатсия ё аттестатсияи такрорӣ гузаштаанд, дар давоми як моҳ аз санаи пешниҳоди ариза дар бораи бақайдгирӣ ва супоридани пардохти муқарраршуда, аз ҷониби Идораи патентӣ дар Феҳрист ба қайд гирифта мешаванд.

2. Ҳуқуқ ба амалигардонии фаъолияти касбии намояндагони патентӣ аз санаи бақайдгирии он дар Феҳрист ба вучуд меояд. Шахсоне, ки ба сифати намояндагони патентӣ ба қайд гирифта нашудаанд, мутобиқи Қонуни мазкур ҳуқуқ надоранд дар фаъолиятҳои дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон худро “Намояндагони патентӣ” муаррифӣ намојанд.

3. Дар бораи ҳамаи тағйиру иловаҳое, ки ба маълумотҳои бақайдгирӣ дахл доранд, намояндагони патентӣ бояд дар мӯҳлати як моҳ ба Идораи

патентӣ хабар диҳанд. Сабт оид ба тағйиру иловаҳо ба Феҳрист ва шаҳодатномаи намояндагони патентӣ баъди супоридани пардохти муқарраргардида ворид карда мешавад.

Моддаи 8. Нашри маълумот дар бораи бақайдгирии намояндагони патентӣ

1. Идораи патентӣ ба намояндагони патентӣ дар асоси бақайдгирӣ Шаҳодатнома медиҳад ва маълумотро дар бораи бақайдгирии намояндагони патентӣ дар нашрияи расмӣ худ баъди супоридани пардохти дахлдори муқарраргардида, нашр мекунад. Шакли шаҳодатнома ва номгӯи маълумотҳои нашршавандаро Идораи патентӣ муқаррар менамояд.

2. Маълумот дар бораи ҳамаи тағйиру иловаҳои ба бақайдгирӣ дахл дошта дар нашрияи расмӣ нашр карда мешавад.

#### БОБИ 4. ҲУҚУҚҲО ВА ВАЗИФАҲОИ НАМОЯНДАГОНИ ПАТЕНТӢ

Моддаи 9. Ҳуқуқҳои намояндагони патентӣ

1. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи моликияти саноатӣ ва Қонуни мазкур намояндагони патентӣ ҳуқуқҳои зеринро дорад:

- манфиатҳои ҳар шахсро, ки бо ӯ шартномаи гражданин - ҳуқуқӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бастааст, дар назди Идораи патентӣ ва дигар мақомотҳои дахлдор вобаста ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи объектҳои моликияти саноатӣ алоқаманданд намояндагӣ намояд;

- машваратхоро вобаста ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи объектҳои моликияти саноатии дар шаҳодатномаи намояндагони патентӣ ишорашуда гузаронад;

- дигар фаъолияти намояндагони патентиро, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ нашудааст, иҷро намояд.

2. Намояндагони патентӣ ҳуқуқ надорад супоришро аз ваколатдеҳ, фармоишгар қабул намояд дар ҳолате, ки агар ӯ:

- пештар ба сифати корманди Идораи патентӣ дар баррасии масъалае, ки мавзӯи супориш аст ва қабули қарор нисбати он бевосита иштирок намудааст;

- пештар ба сифати намояндаи патентӣ бо мавқеи муқобил дар баррасии масъалае, ки мавзӯи супориш аст ва қабули қарор нисбат ба он бевосита иштирок намуда бошад;

- шахсонро, ки манфиатхояшон ба манфиатҳои ваколатдеҳ, фармоишгар зид мебошанд, дар ҳолате, ки тарафҳо ба ин розигӣ надодаанд, намояндагӣ менамояд ё ба онҳо маслиҳат медиҳад.

Моддаи 10. Вазифаҳои намояндагони патентӣ

1. Намояндагони патентӣ, ки манфиатҳои ваколатдеҳро намояндагӣ менамояд, вазифадор аст, ки дар доираи ҳуқуқҳои ба вай бо ваколатдеҳ додашуда, агар дигар ҳолат аз амалҳои ваколатдеҳ фош нагардад, чораҳои заруриро бо мақсади пешгирии вайронкунии ҳуқуқҳои ваколатдеҳ амал намояд.

2. Дар ҳолати баррасии парванда бо шахси мансабдоре, ки намояндаи патентӣ бо вай муносибатҳои ҳешутаборӣ дорад, намояндаи патентӣ ӯҳдадор аст аз иҷрои супориш даст кашад.

3. Дар ҳолати қатъшавии фаъолияти намояндаи патентӣ, ӯ вазифадор аст, ки вобаста ба ин Идораи патентӣ ва ваколатдеҳро огоҳ намояд ва инчунин маводҳои парвандаро барои ба ворис пешниҳод намудан, нигоҳ дорад.

4. Дар ҳолати барҳам хӯрдани шахси ҳуқуқӣ ё фавти ваколатдеҳ, ки манфиатҳои онҳоро намояндагони патентӣ намояндагӣ менамуд, вазифадор аст, ки Идораи патентӣ ва ворисони ҳуқуқии ваколатдеҳро огоҳ намояд.

Моддаи 11. Махфӣ нигоҳ доштани маълумотҳо ҳангоми амалигардони фаъолияти намояндагони патентӣ

1. Маълумоте, ки намояндагони патентӣ аз ваколатдеҳ вобаста ба иҷрои супориши вай мегирад, махфӣ ҳисобида мешавад, агар тартиби дигаре махсус бо ваколатдеҳ ишора нашуда бошад ё ба таври ошкор аз амалҳои вай барнаояд.

2. Намояндагони патентӣ вазифадоранд амнияти ҳуҷжатҳоеро, ки дар рафти иҷро намудани фаъолияти намояндагони патентӣ қабул менамояд ва ё тартиб медиҳад, таъмин намояд. Намояндагони патентӣ ҳуқуқ надорад, ки ин ҳуҷжатҳо ё нусхаҳои онҳоро бе иҷозати хаттии шахсе, ки манфиатҳои онҳоро намояндагӣ менамояд, ба шахсони сеюм диҳад ё шифоҳӣ маълумоти дар онҳо мавҷудбударо фаш намояд.

Моддаи 12. Ҷавобгари намояндагони патентӣ

1. Барои иҷрои ӯҳдадориҳои ғайриихтисосӣ ва бесифатии шартномаи бо ваколатдеҳ басташуда, намояндагони патентӣ масъулияти молу мулкӣ ва дигарро мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад.

2. Шикоятҳои ҳамагуна шахсоне, ки бо иҷрои номуносиби вазифаҳои касбии намояндагони патентӣ алоқаманданд аз ҷониби Шӯрои шикоятии Идораи патентӣ ва суд баррасӣ карда мешаванд.

Моддаи 13. Ҷораҳои муҷозотие, ки ба намояндагони патентӣ татбиқ мешаванд

Ба намояндагони патентӣ ҷораҳои муҷозотии зерин татбиқ мешаванд:

- огоҳӣ;
- боздошти фаъолият ба мӯҳлати 1 сол;
- хориҷкунӣ аз Феҳрист бе ҳуқуқи аттестатсия дар давоми панҷ сол.

Моддаи 14. Боздоштани фаъолияти намояндагони патентӣ

1. Идораи патентӣ ҳуқуқ дорад, ки дар ҳолати ошкор намудани вайронкунии чандқарата (ду ва зиёда) ё якқаратаи талаботҳо дар соҳаи ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ ва Қонуни мазкур аз тарафи намояндагони патентӣ фаъолияти онҳоро боздорад.

2. Ҳамаи қарорҳое, ки ба боздоштани фаъолияти намояндаи патентӣ ё хориҷ намудани вай аз Феҳрист дахл доранд, дар ҷаласаи Шӯрои шикоятӣ бо даъвати хатмии намояндагони патентӣ баррасӣ карда мешаванд.

Намояндагони патентӣ бояд 14 рӯз пеш аз оғозшавии чаласаи Шӯрои шикоятӣ хаттӣ хабардор карда шаванд. Дар ҳолати бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудани намояндагони патентии ба таври лозимӣ хабардор кардашуда, қарорҳо мумкин аст бе иштироки онҳо қабул карда шаванд.

3. Қарор оид ба боздоштани фаъолият аз ҷониби Идораи патентӣ ба маълумоти намояндагони патентӣ тариқи хаттӣ бо асосноккунонии далелнок на дертар аз се рӯзи корӣ пас аз қабули чунин қарор расонида мешавад. Маълумот дар бораи қарор оид ба боздоштани фаъолияти намояндагони патентӣ ба Феҳрист ворид карда мешавад.

4. Қарори Шӯрои шикоятӣ дар бораи боздоштани фаъолияти намояндагони патентӣ тибқи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон метавонад дар суд мавриди баррасӣ қарор гирад.

Моддаи 15. Хориҷкунии намояндагони патентӣ аз Феҳрист

1. Намояндагони патентӣ бо асосҳои зерин аз Феҳрист хориҷ карда мешаванд:

- аризаи худи намояндагони патентӣ;
- аз даст додани шаҳравандӣ ё ҷои истиқомати доимӣ дар қаламрави Чумҳурии Тоҷикистон;
- қарори Шӯрои шикоятӣ дар бораи ба воқеият номутобиқ будани маълумотҳои, ки намояндагони патентӣ хангоми аттестатсия ба Идораи патентӣ пешниҳод намудааст;
- қарори Шӯрои шикоятӣ аз рӯи натиҷаҳои баррасии шикояти муштарӣ ё ҳар шахс нисбат ба кирдорҳои намояндаи патентӣ;
- қарори Шӯрои шикоятӣ аз рӯи натиҷаҳои баррасии далелҳои сӯиистифода намудани ҳуқуқҳо ва вазифаҳои бо Қонуни мазкур пешбинишудаи намояндагони патентӣ, мунтазам ва дағалона вайрон намудани қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон;
- дар давоми ду сол пеш набурдани фаъолияти намояндаи патентӣ;
- ба ҳукми қонунӣ даромадани қарори суд дар бораи манъ кардани машғулшавӣ бо фаъолияти намояндагони патентӣ ё дар бораи ҷазои дигар, ки имконияти чунин фаъолиятро истисно мекунад;
- бо тартиби муқарраргардида ғайри қобили амал ё маҳдуд эътироф гаштани қобилияти амали он;
- ғавти намояндагони патентӣ;
- дар дигар ҳолатҳои, ки қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

2. Дар ҳолати аз Феҳрист хориҷ шудани намояндаи патентӣ дар асоси аризаи худ, ё ки дар ҳолати иваз намудани ҷойи истиқомати доимӣ, аз нав бақайдгирӣ метавонад бе аттестатсияи такрорӣ дар давоми панҷ сол пас аз санаи аттестатсияи охирини ӯ ба амал оварда шавад.

3. Масъалаи аз Феҳрист хориҷ намудани намояндагони патентӣ дар ҳолате баррасӣ карда мешавад, ки агар фаъолияти вай аллакай боздошт шуда бошад.

4. Маълумот дар бораи аз Феҳрист хориҷ намудани намояндагони патентӣ аз ҷониби Идораи патентӣ дар нашрияи расмӣ бо нишон додани сабабҳои хориҷкунӣ нашр мегардад.

5. Қарори Шӯрои шикоятӣ дар бораи аз Феҳрист хориҷ намудани намояндагони патентӣ метавонад дар суд тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирад.

Моддаи 16. Ваколатҳои Шӯрои шикоятӣ

1. Дар назди Идораи патентӣ Шӯрои шикоятӣ амал мекунад, ки шикоятҳои номзадҳои аз аттестатсияи намояндагони патентӣ нагузаштаре вобаста ба қарорҳои Комиссияи аттестатсионӣ, инчунин шикоятҳои шахсонро оид ба амалҳои намояндагони патентӣ, ки бо иҷрои номуносиби вазифаҳои касбиашон алоқаманданд, баррасӣ менамояд.

2. Шӯрои шикоятӣ ваколатҳои худро дар асоси қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнома дар бораи Шӯрои шикоятӣ, ки онро роҳбари Идораи патентӣ тасдиқ менамояд, амалӣ мегардонад.

## БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 17. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 18. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода мешавад.

Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



**ЗАКОН**  
**РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**  
**«О патентных поверенных»**

020. 070. 000.

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с профессиональной деятельностью патентных поверенных на территории Республики Таджикистан, определяет требования к патентным поверенным, устанавливает порядок их аттестации и регистрации, а также права, обязанности и ответственность патентных поверенных.

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Основные понятия**

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- патентный поверенный - гражданин Республики Таджикистан, которому в соответствии с законодательством Республики Таджикистан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Патентным ведомством;
- Патентное ведомство - орган, который уполномочен Правительством Республики Таджикистан для осуществления деятельности патентных поверенных;
- Апелляционный совет - орган, который в соответствии с законодательством Республики Таджикистан рассматривает заявления, возражения и жалобы патентных поверенных Республики Таджикистан, физических и юридических лиц;
- аттестационная комиссия - комиссия, которая уполномочена Патентным ведомством для рассмотрения заявления кандидатов на патентных поверенных.

**Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о патентных поверенных**

1. Законодательство Республики Таджикистан о патентных поверенных основано на Конституции Республики Таджикистан, состоит из Гражданского кодекса и других нормативно - правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.

2. Правила аттестации и регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан и Правила ведения Государственного реестра патентных поверенных Республики Таджикистан (далее Реестр) устанавливается Патентным ведомством.

**Статья 3. Ведение дел с патентными поверенными**

1. Патентный поверенный осуществляет ведение дел с Патентным ведомством по поручению физических и юридических лиц, постоянно

проживающих или имеющих местонахождение в Республике Таджикистан и за ее пределами, если международными договорами или законодательством Республики Таджикистан не предусмотрено иное.

2. Полномочия патентного поверенного на ведение дел подтверждаются доверенностью, выданной ему лицом, от имени которого осуществляется ведение дел.

3. Физическими лицами, проживающими за пределами Республики Таджикистан, и иностранными юридическими лицами доверенность должна быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством страны, где она составляется.

## ГЛАВА 2. ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

### Статья 4. Понятие и правовой статус патентного поверенного

1. Патентным поверенным является гражданин Республики Таджикистан, который аттестован в установленном порядке и зарегистрирован в Реестре в соответствии с требованиями настоящего Закона и которому предоставлено право на представительство физических или юридических лиц перед Патентным ведомством и другими соответствующими органами по вопросам связанной с правовой охраной объектов промышленной собственности.

2. Гражданин, выразивший желание получить статус патентного поверенного, обращается в Патентное ведомство с заявлением об аттестации в качестве патентного поверенного установленной Правилами аттестации и регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан.

3. Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную деятельность как самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя или с образованием юридического лица.

### Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидатам

1. В качестве патентного поверенного могут быть аттестованы, переаттестованы и зарегистрированы лица, отвечающие следующим требованиям:

- являющиеся гражданами Республики Таджикистан;
- имеющие постоянное место жительства на территории Республики Таджикистан;
- имеющие высшее образование (технические, юридические, экономические, естественные науки);
- обладающие знанием гражданского, гражданско-процессуального права, права экономического судопроизводства, законодательства Республики Таджикистан и международных договоров в области охраны промышленной собственности;
- обладающие знанием государственного языка в объеме, необходимом для выполнения своих обязанностей.

## ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

## Статья 6. Аттестация

1. Аттестация патентных поверенных осуществляется Патентным ведомством в соответствии с настоящим Законом и Правилами аттестации и регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан. К аттестации допускаются лица, отвечающие требованиям и условиям статьи 6 настоящего Закона.

2. Аттестация патентных поверенных проходит в виде экзамена, который определяет уровень знания нормативных правовых актов Республики Таджикистан в области промышленной собственности, международных договоров и готовности кандидатов для выполнения обязанностей патентных поверенных.

3. Аттестуемые могут заявить об ограничении своей деятельности отдельными объектами промышленной собственности. Экзамен принимается с учетом указанных ограничений. Сведения об ограничении вносятся в Реестр и в свидетельство патентному поверенному.

4. Отказ патентного поверенного от ограничения своей деятельности допускается при условии прохождения им дополнительной аттестации и уплаты соответствующего установленного платежа. Дополнительная аттестация проводится в том же порядке, как при аттестации.

5. В случае несогласия с решением аттестационной комиссии, аттестуемый вправе в месячный срок обжаловать его в Апелляционном совете. Апелляционный совет, по результатам рассмотрения жалобы, вправе оставить в силе решение аттестационной комиссии, назначить повторную аттестацию или отменить решение аттестационной комиссии.

6. Аттестация кандидатов в патентные поверенные, дополнительная аттестация патентных поверенных осуществляется Патентным ведомством по мере поступления заявлений об аттестации, при условии уплаты соответствующей установленной пошлины.

7. Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится не реже двух раз в год.

8. Переаттестация патентных поверенных осуществляется Патентным ведомством не более одного раза в пять лет в упрощенном порядке, установленном Правилами аттестации и регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан.

9. Гражданин, не прошедший аттестацию по результатам экзамена, к повторной аттестации допускается не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия комиссией соответствующего решения.

## Статья 7. Регистрация патентных поверенных

1. Решение о прохождении аттестации или переаттестации вступает в силу с момента его утверждения. Лица, прошедшие аттестацию или переаттестацию, в течение месяца, с даты подачи заявления о регистрации и уплаты установленного платежа, регистрируются Патентным ведомством в Реестре.

2. Право на осуществление профессиональной деятельности патентного поверенного возникает с даты его регистрации в Реестре. Лица, не зарегистрированные в качестве патентных поверенных в соответствии с

настоящим Законом, не вправе называться в своей деятельности на территории Республики Таджикистан «Патентный поверенный».

3. Обо всех изменениях и дополнениях, относящихся к сведениям о регистрации, патентные поверенные обязаны сообщать в Патентное ведомство в месячный срок. Запись об изменениях и дополнениях вносится в Реестр и в свидетельство патентного поверенного после уплаты соответствующей установленной платы.

#### Статья 8. Публикация сведений о регистрации патентных поверенных

1. Патентное ведомство на основании регистрации выдает патентному поверенному свидетельство и публикует информацию о регистрации патентного поверенного в издаваемом им официальном бюллетене после уплаты соответствующей установленной платы. Форма свидетельства и перечень публикуемых сведений устанавливаются Патентным ведомством.

2. Сведения обо всех изменениях и дополнениях, относящихся к регистрации, публикуются в официальном бюллетене.

### ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

#### Статья 9. Права патентного поверенного

1. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан в области промышленной собственности и настоящим Законом патентный поверенный имеет следующие права:

- представлять интересы любого лица, заключившего с ним гражданско-правовой договор, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан перед Патентным ведомством и другими соответствующими органами по вопросам связанными с правовой охраной объектов промышленной собственности;

- проводить консультации по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности, указанных в свидетельстве патентного поверенного;

- осуществлять иную, не запрещенную законодательством Республики Таджикистан деятельность патентного поверенного.

2. Патентный поверенный не вправе принять от доверителя, заказчика поручение в случае, если он:

- ранее принимал непосредственное участие в рассмотрении дела, являющегося предметом поручения, и принятии по нему решения в качестве работника Патентного ведомства;

- ранее принимал непосредственное участие в рассмотрении дела, являющегося предметом поручения, и принятии по нему решения в качестве патентного поверенного с противоположной позицией;

- представляет или консультирует лиц, интересы которых противоречат интересам его доверителя, заказчика, при условии, что стороны не дали на это согласие.

#### Статья 10. Обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный, представляющий интересы доверителя, обязан действовать в рамках предоставленных ему доверителем прав, если

иное не вытекает явным образом из действий доверителя, принимать необходимые меры в целях предотвращения нарушения прав доверителя.

2. Патентный поверенный обязан отказаться от выполнения поручения, в случае рассмотрения дела должностным лицом, с которым патентный поверенный состоит в родственных отношениях.

3. В случае прекращения деятельности патентного поверенного, он обязан известить об этом Патентное ведомство и доверителя, а также сохранить материалы дела для передачи их преемнику.

4. В случае ликвидации юридического лица или смерти доверителя, интересы которых представлял патентный поверенный, он обязан уведомить Патентное ведомство и правопреемников доверителя.

Статья 11. Конфиденциальность информации при осуществлении деятельности патентного поверенного

1. Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если иное специально не указано доверителем или не следует явным образом из его действий.

2. Патентный поверенный обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и или составляемых в ходе осуществления им деятельности патентного поверенного. Патентный поверенный не вправе передавать эти документы или их копии третьим лицам либо разглашать устно содержащиеся в них сведения без письменного согласия лица, чьи интересы он представляет.

Статья 12. Ответственность патентного поверенного

1. За некачественное и неаккуратное выполнение обязательств договора с доверителем, патентный поверенный несет имущественную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

2. Жалобы любых лиц, связанные с ненадлежащим выполнением патентным поверенным его профессиональных обязанностей, рассматривается Апелляционным советом Патентного ведомства и судами.

Статья 13. Меры взыскания, применяемые к патентным поверенным

К патентным поверенным применяются следующие меры взыскания:

- предупреждение;
- приостановление деятельности сроком 1 год;
- исключение из Реестра без права аттестации в течение пят лет.

Статья 14. Приостановление деятельности патентного поверенного

1. Патентное ведомство вправе приостановить деятельность патентных поверенных в случае выявления неоднократных (два и более раза) нарушений или однократного грубого нарушения патентным поверенным требований и условий законодательства в сфере охраны объектов промышленной собственности и настоящего Закона.

2. Деятельность патентного поверенного приостанавливается Патентным ведомством сроком на один год.

3. Все решения, касающиеся приостановления деятельности патентного поверенного или исключения его из Реестра, рассматриваются на заседании Апелляционного совета с обязательным приглашением патентного поверенного. Патентный поверенный должен быть извещён в письменной форме за 14 дней до начала заседания Апелляционного совета. В случае неявки без уважительной причины извещенного надлежащим образом патентного поверенного, решения могут быть приняты без их участия.

4. Решение о приостановлении деятельности доводится Патентным ведомством до сведения патентного поверенного в письменной форме с мотивированным обоснованием не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения. Информация о решении о приостановлении и сроке приостановления деятельности патентного поверенного вносится в Реестр.

5. Решение Апелляционного совета о приостановлении деятельности патентного поверенного может быть обжаловано в суде в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

## Статья 15. Исключение из Реестра патентных поверенных

1. Патентный поверенный исключается из Реестра на основании:

- заявления самого патентного поверенного;
- утраты гражданства или постоянного места жительства на территории Республики Таджикистан;
- решения Апелляционного совета о несоответствии действительности сведений, представленных патентным поверенным Патентному ведомству во время аттестации;
- решения Апелляционного совета по результатам рассмотрения жалобы клиента или любого лица на действия патентного поверенного;
- решения Апелляционного совета по результатам рассмотрения фактов злоупотребления патентным поверенным правами и обязанностями, предусмотренными настоящим Законом, систематического и грубого нарушения законодательства Республики Таджикистан;
- неосуществления деятельности патентного поверенного в течение двух лет;
- вступления в законную силу решения суда о запрещении заниматься деятельностью патентного поверенного или об ином наказании, исключающем возможность такой деятельности;
- признание его в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
- смерти патентного поверенного;
- в других случаях предусмотренных законодательства Республики Таджикистан.

2. В случае исключения патентного поверенного из Реестра на основании его заявления, либо в случае смены постоянного места жительства, перерегистрация может быть осуществлена без переаттестации в течение пяти лет, начиная с даты его последней аттестации.

3. Вопрос об исключении патентного поверенного из Реестра может рассматриваться в случае, если его деятельность была уже приостановлена.

4. Информация об исключении патентного поверенного из Реестра публикуется Патентным ведомством в официальном бюллетене с указанием причин исключения.

5. Решение Апелляционного совета об исключении патентного поверенного из Реестра может быть обжаловано в суде в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

#### Статья 16. Полномочия Апелляционного совета

1. При Патентном ведомстве действует Апелляционный совет, который рассматривает жалобы не аттестованных кандидатов на патентные поверенные на решения Аттестационной комиссии, а также жалобы лиц на действия патентных поверенных, связанные с ненадлежащим выполнением ими профессиональных обязанностей.

2. Апелляционный совет осуществляет свои полномочия на основе законодательства Республики Таджикистан и Положения об Апелляционном совете, утверждаемого руководителем Патентным ведомством.

### ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За нарушение настоящего Закона физические и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

#### Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с момента официального опубликования.

Президент  
Республики Таджикистан

Маълумотномаи асосноккунӣ  
ба лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи лоиҳаи  
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи намояндагони патентӣ»

Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи намояндагони патентӣ» бо мақсади дар амал татбиқ намудани банди 2.1 Нақшаи чорабиниҳои Стратегияи миллии рушди моликияти зехнии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 ва инчунин банди 1 Нақшаи кори Шӯрои милли оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зехнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия карда шуд.

Мутобиқи банди 1 Нақшаи кори Шӯрои милли яке аз чорабиниҳои асосӣ ин омӯзиш, таҳлил ва тақмили санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллии соҳаи моликияти зехнӣ ва мутобиқ намудани онҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ соҳаи моликияти зехнӣ мебошад.

Бояд қайд кард, ки тибқи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» намояндаи патентӣ - шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи дар назди мақомоти салоҳиятдор (Идораи патентӣ) намояндагӣ намудани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дорад.

Пешбурди парвандаҳо оид ба додани патент ё шаҳодатнома ва ҳалли дигар масъалаҳои объектҳои моликияти саноатӣ дониши махсусро дар соҳаҳои илм, техника ва ҳуқуқи патентӣ талаб мекунад. Барои ин қонунгузор ба ихтироъкорон ва дигар соҳибҳуқуқон на танҳо иштироқи мустақилонаи онҳо, балки истифодаи хизматрасонии дигаронро пешниҳод мекунад. Ба сифати чунин субъектон пеш аз ҳама ваколатдорони патентӣ (намояндагони патентӣ) баромад карда метавонанд, ки онҳо шахсони маълумоти махсусдошта, дорои собиқаи махсуси корӣ дар соҳаи ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ ва аз аттестатсияи (имтиҳони) махсус гузашта, унвони намояндаи патентӣ гирифта, эътироф гардидаанд. Ҳоло қонунгузор намояндагони патентиро ба тариқи васеъ ба танзим надаровардааст.

Ҳамаи намояндагони патентӣ бояд аз аттестатсияи ҳатмӣ гузашта дар мақомоти ваколатдори давлатӣ ё худ дар Идораи патентӣ ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, яъне дар Феҳрасти ягонаи давлатӣ ба қайд гирифта шаванд ва ба онҳо шаҳодатномаи ҳуқуқи махсус барои ба амал баровардани фаъолияти касбӣ дода мешаванд.

Намояндагони патентӣ метавонанд мустақилона ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё бо таъсис додани шахси ҳуқуқӣ фаъолияти касбии худро ба амал бароранд.

Муносибати байниҳамдигарии намояндагони патентӣ бо мизочон дар асоси шартномаи супориш ва ваколатномаи аз тарафи мизоч дода шуда, ба роҳ монда мешаванд.

Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи намояндагони патентӣ” аз 5 Боб ва 18 модда иборат буда, муносибатҳоро вобаста ба фаъолияти касбии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, талаботҳо,



тартиби аттестатсия ва бақайдгирии онҳо, инчунин ҳуқуқҳо, вазифаҳо ва масъулияти онҳоро пурра ба танзим мебарорад.

Тибқи банди 13 «Тартиби гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии хусусияти умумихатмидоштаи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, дигар мақомоти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва лоиҳаҳои онҳо, арзёбии дохилиидоравии зиддикоррупсионии лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ», лоиҳаи қарори дар боло зикргардида мавриди арзёбии дохилиидоравӣ қарор гирифта дар натиҷаи он дар матни лоиҳаи мазкур омилҳои бавучуд овардандаи коррупсия ошкор нагардидааст.

Лоиҳаи қарори мазкури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет», «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи моликияти зехнӣ муҳолифат надошта, амалӣ намудани он аз буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузори иловагиро талаб намекунад.